

ТАКМИЛДИХИИ КОНСТРУКСИЯИ АППАРАТИ БУРАНДАИ
СЕГМЕНТИЮ АНГУШТИЙ

Исоев У.П., Валиев С.З.

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои асосӣ: корд, сегмент, ангуштак, зироат, поя, болор, сарфи энергия, сифат, устуворӣ.

Амалиёти аз ҳама меҳнатталаб дар соҳаи кишоварзӣ ҷамъоварии ҳосил мебошад. Таҷхизоте, ки дар ин корҳо истифода мешаванд, мураккаб буда, барои истеҳсол ва истифодабарии он ҳароҷоти зиёдро талаб мекунад. То имрӯз соҳти асосии узви кории шумораи зиёди мошинҳои ҳосилғундор устувор карда шудааст, дар ҳоле ки конструксияҳои мошинҳо вобаста ба раванди умумии техниқӣ мунтазам такмил дода мешаванд.

Растаниҳо дар саҳро бо кордҳо бурида мешаванд, ки онҳо як ҳати ҳамвор ё фазой мебошанд. Қуввае, ки ба корд гузошта мешавад, байнин майса ва мавод фишори хоси баландро ба вучуд меорад, ки боиси вайрон шудани вобастагиҳои байнин зарраҳои алоҳидай мавод мегардад. Пас аз ворид шудани ҳалқа ба мавод, кунҷҳои он бо худи мавод таъсир мекунанд ва вобаста ба ҳосиятҳои маводи бурида қувваҳои мутақобила метавонанд ба буридан ё суст кардани он мусоидат кунанд.

Пояҳои зироатҳо аз бофтаҳои иборатанд, ки аз ҳуҷайраҳо бо тартиби муайян ҷойгир шудаанд. Нахҳои матоъ унсурҳои пойдори поя буда, ҳамчун арматура хизмат мекунанд. Поя як соҳтори ҳеле сабук буда, қувват ва ҷандирии зиёд дорад. Муқовимати печи поя бо буриши даврашакл дар ҳама самт як ҳел аст. Бо намуди зоҳирӣ, бунёдӣ метавонад дар шакли болори консолӣ бо муқовимати баробар ба ҳам шудан дар дарозӣ иҷро карда шавад.


Ҳангоми зарба, вақте ки корди корд ба поя мувоғиқ мешавад, қувваи корд меафзояд ва дар айни замон поя дароз мешавад. Ҳангоми буридан, корди корд ҷанд маротиба бо кам шудани амплитуда ва басомади таъсир ба поя мезанад. Бо ҳам кардани коғии поя, вақте ки қувваи инертияи муқовимати заруриро ба деформатсияи минбаъдаи бунёдӣ таъмин мекунад, оҳирин бо корд буриданро оғоз мекунад. Буридани гурӯҳи пояҳои такяғоҳ надошта ҳам аз ҷиҳати ҳамшавӣ ва ҳам қувваи буридан бетартиб аст. Буридани поя, ки ду такяғоҳ дорад, устувор, зуд ва муассир буда, бо талоши камтар сарф мешавад [1].

Таҷхизоти буридани техникаи ҳосилғундор бояд буридани тозаи пояи растаниҳоро бидуни куфтан, канда, танг кардан ва аз зери корд берун накашиданӣ онҳо таъмин кунанд. Фаъолияти агрегатҳои буриш ба ду принсиipi буридан асос ёфтааст: дастгирӣ ва нигоҳдорӣ [2].

Дастгоҳҳои буриши гардишӣ мувоғики принсиipi буриши гайридавлатӣ кор мекунанд, ки узви кории онҳо - кордҳо ҳаракати даврзанандаро анҷом медиҳанд. Буридани босифати растаниӣ бе пуштибонӣ бо суръати корд бо суръати зиёда аз 5-7 м/с имконпазир аст. Дар ин ҳолат, муқовимат ба буридан аз сабаби ҷандирии пояҳо дар наздикии решава қувваи инертияи онҳо ҳомӯш карда мешавад.

Принсиipi буриши нигоҳдоранда ҳангоми кори сегментҳо амалӣ карда мешавад. Корди чунин дастгоҳ растаниҳоро мебурад ва онҳоро дар канори таҳтаи муқобили мегузорад.

Пеш аз буридан пачақкунй ва доштан аст. Бофтахой нахдори пояҳои қубурӣ ба ҳам наздик мешаванд ва дар зери фишори майса сегменти пояи растаний ба қафо ҳам мешавад (Расми 1). Суръати буридан нисбатан паст аст, бо тартиби 1-3 м / с. Бурандаҳои ангуштию сегментӣ нисбат ба буриши роторӣ энергия камтар сарф мекунанд, зоро онҳо бо суръати пости буриш кор мекунанд. Чунин дастгоҳҳо дар конструксиясозии алафдаравҳо васеъ истифода мешаванд. Аммо ҳангоми кори чунин дастгоҳҳои буранда, бо сабаби ҳаракати мутақобилаи корд, қувваҳои ивазкунандай инертсия ба вучуд меоянд. Ин афзоиши назарраси суръати кори алафдаравакҳоро маҳдуд мекунад [3].




Расми 1 – Раванди буридан поя бо дастгоҳи буранда аз рӯйи принципи буриши яктақият

Рафти раванди буридан, бузургии қувваи зарурӣ ва сифати буриш аз бисёр омилҳо вобаста аст: хосиятҳои физикий ва механикии маводи растаний ва ҷойгиршавии пояҳо, суръати корд, андозаи ҳолигии корӣ дар ҷуфтӣ бурранда, кунҷи тезшавии сегментҳо ва табақҳои муқобил, суфтакунии пилтаҳо, кунҷи байни сегменти корди корд ва самти ҳаракати мошин, кунҷи байни буриданি кордҳо ва муқобилбурандаҳо [4].

Дастгоҳҳои буриш, ки аз рӯйи принципи қайҷӣ кор мекунанд, яъне буриданни нигоҳдории пояҳо дар айни замон дар тарҳрезии сарлавҳаҳои ҷарҳдор ва сарлавҳаҳои ҳӯроқи ҷорво ва ғалладона маъмултарин мебошанд. Конструксияи чунин дастгоҳи буриш беш аз 200 сола аст. Аввалин конструксияи муваффакро Р. Майер пешниҳод карда буд, ки соли 1800 дар Англия патент гирифтааст. Дастгоҳи буранда дар шакли як қатор қайҷӣ соҳта шуда буд, ки қисмҳои он ба таври устувор ба платформа наасб карда шуда буданд, дар ҳоле ки дигарон ҳангоми ҳаракат додани дастгоҳ босуръат меларзанд.


Конструксияи дастгоҳи буранда (Расми 2), ки дар сарлавҳаҳои алафдаравакҳо наасб шудааст, ки аз миёна то охири асри XX дар Россия истеҳсол мешаванд (машҳуртаринашон СК-5 "Нива", "Енисей- 1200 ", "Дон-1500 "), аз ангуштони дар бари ангуштҳо ҷойгиршуда ва корди ҳаракаткунанда бо қисмҳои трапетсия иборат аст. Дар ангуштҳо лавҳаҳои буридашуда наасб карда мешаванд.



Расми 2 – Дастгоҳи буранда. 1 – ангуштак; 2 – лавҳаи муқобилбурандаи ангуштак; 3 – парчин; 4 – гулаи ангуштак; 5 – болту гайка; 6 – пояи зеркунанда; 7 – сегменти корд; 8 – девори корд; 9 – парчин; А – маркиши дар ҷуфтӣ корд

Дар ҷараёни кор корд ҳаракати мутақобила мекунад. Ҳангоме ки комбайн ҳаракат мекунад, пояҳои растаний ба фосилаи байни ангуштҳо медароянд, сегмент растаниҳоро ба табақчаи муқоиса меорад ва онро дар маҳлули ин унсурҳои дастгоҳ печонида, онро мебурад [5].

Ҳангоми буридан як пояи алоҳидаи растаниҳо ҳамзамон дар табақчай тахтача ва дар ҷараёни пари ангуштон, яъне дар ду такя такя мекунад (лавҳаҳои муқобил наасб карда мешаванд). Ҳангоми корд корд ба якдигар ҷавоб медиҳад. Ҳангоме ки комбайн ҳаракат мекунад, пояҳои растаниҳо ба фосилаи байни ангуштҳо медароянд, сегмент растаниҳоро ба тахтаи ҳисоб мебарорад ва онро дар маҳлули ин унсурҳои дастгоҳ печонида, бурида мепартояд [5].




Расми 3 – Раванди буриданни поя бо дастгоҳи буранда аз рӯи принсиби буриши дутакияй

Дар лаҳзаи буридан як пояи алоҳидаи алоҳида ҳамзамон дар табақи муқобили буридан ва раванди парандаи ангушт, яъне дар ду такя такя мекунад (расми 3). Ин хатари ҳамшавии аз ҳад зиёди бунёдиро коҳиш медиҳад ва ба ин васила эътиимоднокӣ ва сифати буриши афзоиш медиҳад, ҳусусан барои пояҳои устуворӣ паст мебошад [6].

Конструксияи буриши буранда дар боло тавсиф шудааст, аз камбузиҳо ҳолӣ нест. Ҳангоми ҷамъоварии зироатҳои гафси поя (офтобпараст, ҷуворимакка, люпин, қамиш) ду дастаи поя ба буридан таъсири манғӣ мерасонад [7]. Ба пояи гафс ворид шуда, сегментҳоит растаниӣ, ки то ҳол бурида нашудааст, қанда мепартояд. Бо ду дастгирӣ қувваи фишурдан ба таври назаррас афзоиш мейбад, ки ин қувваи амалқунандай сегмент ва пинро якбора зиёд мекунад. Ин дар навбати худ, метавонад боиси шикастани ангушт ва сегмент гардад. Аз ин рӯ, ҳангоми буриданни дастгоҳҳо барои зироатҳои гафс, истифодаи ангуштҳо бе пар тавсия дода мешавад [8]. Илова бар ин, ҳангоми кори дастгоҳи буриши дукарата эҳтимолияти кашидани пояҳои буридашуда ба минтақаи байни қисми болоии сегмент ва пари ангушт мавҷуд аст, ки боиси басташавии дастгоҳи буранда, ҳусусан ҳангоми ҷамъоварии растаниҳои печида ва логар [9].

Илова бар ин, камбузиҳои конструксияро бояд ба инобат гирифт. Ҳангоми буриданни пояҳо қувваҳое ба вучуд меоянд, ки ҳар як сегментро ба пои фишор мебардоранд. Дар натиҷа, фосила дар ҷуфти буриш зиёд мешавад. Ин дар як вақт дар тамоми дарозии корд рух медиҳад. Бо ҳолигии қалони А, қисми поёни бунёди буридашуда бо корд саҳт карда мешавад ва ин боиси қувваҳои қобили муқовимат мегардад. Қисми болоии бунёди буридашуда, ҳам шуда низ ба сегмент фишор дода мешавад.



Расми 4 – Дастгоҳи бурандаи Шумахер 1 – ангуштаки дутага; 2 – болор; 3 – болт-гайка; 4 – сегменти кордӣ; 5 – қафои корд; 6 – болт-гайка

Бо ҳолигии хурди А, тангшавии қисми поёни поя рух намедиҳад ва муқовимати буридан коҳиш мейбад [10]. Натиҷаҳои беҳтарин аз ҷиҳати қувват ва тозагии бурида бо

фосилаи А = 0,3 мм барои алаф ва 0,5 мм барои нон ба даст оварда мешаванд. Аз ин рӯ, барои буридан босифати пояҳо, пояҳои сегментҳо бояд бо зарфҳои зидди тарошидан бо холигии аз 0,5 мм зиёд набошанд.

Фосила байни пушти сегмент ва табақи буридан бояд аз 0,5 то 1 мм бошад. Ин холигоҳҳо бо пойҳои пахшкунанда гузашта мешаванд, ки фосилаи байни пои пахшкунанда ва сегмент аз 0,5 мм зиёд набошад. Танзими фосила дар ҷуфтӣ буриш дар тамоми дарозии корд як раванди хеле меҳнаташтаб аст. Бузургиҳои зарурии тозакунӣ тавас-сугу рост кардани пойҳои фишордиҳанда, наасб кардани чудокунандаҳо ё иваз кардани табақҳои соиши ба даст оварда мешаванд. Корди танзимашуда бояд аз қувваи даст озодона ҳаракат кунад [11].

Ҳамвории сегмент, ки дар он кунҷҳои кордҳои чап ва рост ҷойгиранд (мо онро шартӣ ҳамвории поёнӣ меномем) дар як сегмент ба самти поён (4, а) ва ба сегменти ҳамсоя боло (4, б) равона карда шудааст). Ба ибораи дигар, ҳар як сегменти ҳамсоя 180° чаппа карда мешавад. Ангуштакҳои буранда дучанд карда мешаванд ва ҳар як ангуштак дорои қисми поёнӣ ва болоӣ мебошад.

АДАБИЁТ

1. Трубилин ЕИ., Абликов В. А. Машины для уборки сельскохозяйственных, культур {конструкции, теория и расчет. Учеб.пос. 2 изд. перераб. и дополн. Краснодар. КГАУ. 2010. 325 с.
2. Алферов С.А., Калошин А.И., Угаров А.Д. Как работает зерноуборочный комбайн. М.: Машиностроение. 1981. 190 с.
3. Зайцев Д.А., Корнилов Д.А., Борисов С.А. Методика принятия решения по внедрению информационного обеспечения инновационной деятельности на ИТ-предприятии // Фундаментальные исследования. 2015. № 12–3. С. 566–570.
4. Алдошин Н.В. Индустримальная технология производства. М. Агропромиздат. 1986. 175 с.
5. Алдошин Н.В. Стабильность технологических процессов в растениеводстве // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2007. № 3. С. 5–7.
6. Алдошин Н.В. Анализ технологических процессов в растениеводстве // Техника в сельском хозяйстве. № 1. 2008. С. 34–36.
7. Алдошин Н.В. Сравнительная оценка комбайнов на уборке белого люпина // Сельский механизатор. 2015. № 11. С. 10–13.
8. Алдошин Н.В., Золотов А.А., Цыгуткин А.С., Малла Бахаа Механизация уборки смешанных посевов зерновых культур // Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 10. С. 41–45.

АННОТАЦИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СЕГМЕНТНО – ПАЛЬЦЕВОГО РЕЖУЩЕГО АППАРАТА

В статье предложено совершенствование конструкции сегментно – пальцевого режущего аппарата, который обладает высокой устойчивостью к возникающим при срезе поперечным силам. Данная конструкция пальцев, при работе режущего аппарата устраняет эффект двойного среза и замятия растительной массы. Это позволяет улучшить качество среза растений и уменьшить энергозатраты на привод ножа.

Ключевые слова: нож, сегмент, палец, растение, опора, брус, энергозатраты, качество, устойчивость.

ANNOTATION

IMPROVEMENT OF THE SEGMENTAL - FINGER CUTTING UNIT

The article suggests an improvement in the design of the segment-finger cutter, which has a high resistance to the transverse forces arising during cutting. This design of the fingers during the operation of the cutter bar eliminates the effect of double cut and jamming of the crop. This allows you to improve the quality of cutting plants and reduce energy consumption for the drive of the knife.

Key words: knife, segment, finger, plant, support, timber, energy consumption, quality, sustainability.

Сведение об авторе:

Исоев Умар Пирназарович-кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической механики и инженерной графики Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемур. 734003, Таджикистан, г.-Душанбе пр.Рудаки 146. E-mail: isoev-1965@mail.ru Телефон: (+992) 907212263.

Валиев Самаридин Зайнуддинович - старший преподаватель кафедры теоретической механики и инженерной графики Таджикского аграрного университета им. Шотемур. 734003, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 146. Тел. (992) 987200483. E-mail.ru: valiev_vcz@mail.ru